

ВАРАҶАИ ИТТИЛООТӢ

Аз 1 ЯНВАРИ СОЛИ 2015 ДАР ҲАМАИ ШАҲРУ НОҲИЯҲОИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ТАТБИҚИ СИСТЕМАИ ИТТИЛООТИИ СОҲАИ ТАНДУРУСТӢ ДАР РЕҶАИ ОНЛАЙН ОҒОЗ ГАРДИД

Душанбе, 17 март соли 2015 – Лоихаи «Кӯмаки техникӣ оид ба мустаҳкамгардонии системаи иттилоотии соҳаи тандурустӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», ки аз ҷониби Иттиҳоди Аврупо маблағгузорӣ карда мешавад, оиди рафти татбиқи Лоиха дар ҷаласаи панҷуми Шӯрои Ҷамоҳангсозӣ ахборот пешниҳод намуд. Вазифаи асосии Лоиха, пуркуват намудани системаи идоракунии соҳаи тандурустӣ аст ва он аз тарафи Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Раёсати сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ истифода бурда мешавад.

Системаи DHIS2, барои ворид ва таҳлили иттилоот, тайёр намудани ҳисоботҳо пурра таҳия карда шудааст ва аз 1 январи соли 2015 дар реҷаи онлайн дар сатҳи милли аз санҷиш гузашта истифода бурда мешавад. Тақрибан 1100 нафар мутахассисони Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон оиди истифодабарии системаи DHIS2 ва омор омӯзонида шуданд. Се сафари шиносии байналмиллалӣ ба давлатҳои Норвегия, Молдова ва Ҳиндустон барои кормандони Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Агентии омили назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил карда шуд.

Аз 1 январи соли 2015, сабтҳои ҳолати шаҳрвандӣ дар Хонаи ақди никоҳ ва 4 шӯъбаи сабти асноди ҳолати шаҳрвандии шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои Рудакӣ, Шаҳринав ва Ҳисор дар реҷаи онлайн ворид карда мешаванд.

"Соли 2015 соли ҳалшаванда барои татбиқи лоиха ҳисобида мешавад. Дар соли мазкур ҳисоботҳои оморӣ солони бори аввал дар реҷаи онлайн дар системаи DHIS2 ворид карда шудаанд. Татбиқи системаи иттилоотӣ дар шӯъбаҳои САҲШ яке аз вазифаҳои муҳимтарини лоиха мебошад. Мо умедворем, ки ҳалли ин масъалаҳои душворро бо кӯмаки шариконамон меёбем", гуфт роҳбари лоиха хонум Елена Максименко.

Лоихаи Иттиҳоди Аврупо «Кӯмаки техникӣ оид ба мустаҳкамгардонии тартиби иттилоотии соҳаи тандурустӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», бо буҷаи 3,4 миллион евро, системаи электронии ҳисоботиро дар сатҳи милли татбиқ гардонидани истодааст. Лоиха дар якҷоягӣ бо консорсиуми ширкатҳои EPOS Health Management (Олмон), ICON-Institute Public Sector (Олмон) бо иштироки Донишгоҳи шаҳри Осло (Норвегия) ва ширкати IfatC (Тоҷикистон) амалӣ мегардад. Лоиха то моҳи май соли 2016 татбиқ мегардад.

Барои иттилооти иловагӣ муроҷиат намуда метановед ба:

Хонум Алия Зиёева, офис-менечер

Телефон: +992 37 221 44 65

Телефони мобилӣ: + 992 98 720 34 68



Лоиха таҳти роҳбарии
EPOS Health Management
амалӣ мегардад.

EPOS Health Management
Суроға: Hindenburgring 18,
61348 Bad Homburg,
Олмон
Тел: +49 6172 930 370
Факс: +49 6172 930 372
info@epos.de
<http://www.epos.de>



Лоиха аз тарафи Иттиҳоди Аврупо
маблағгузорӣ карда мешавад

Намояндагии Иттиҳоди Аврупо дар
Ҷумҳурии Тоҷикистон
Суроға: к. Адхамов, хонаи 74
734013 Душанбе, Ҷумҳурии Тоҷикистон
Тел: (+992 37) 221 74 07, 227 10 24
Факс: (+992 37) 221 43 21
Delegation-Tajikistan-Pic@eeas.europa.eu
http://eeas.europa.eu/delegations/tajikistan/index_ru.htm

Иттиҳоди Аврупо аз 28 мамалики узв иборат аст, ки онон қарор доданд тадриҷан дониш, захира, ва тақдир ҳешро пайванданд. Ҳамроҳ таи 50 соли васеъшавӣ, онҳо минтақаи устувор, демократӣ ва рушти бардавомро бунёд намуда, ҳамзамон гуногунияти фарҳангӣ, арзи таҳаммул ва кафолати озодии шахсино нигоҳ доштанд. Иттиҳоди Аврупо омода аст, муваффақиятҳо ва арзишҳои бо мамалик ва қавмиятҳои бидуни сарҳадоти ҳеш бо ҳам бубинад. Аз ин лиҳоз, Иттиҳоди Аврупо дар Тоҷикистон аз соли 1992 инҷониб фаъолият бурда, ҳамасола барои рушти мамлакат ба маблағи тақрибан 25 млн. евро қумак фароҳам менамояд..